



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

БРЮССЕЛ, 01 ОКТАБРИ СОЛИ 2013

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ

ҶАЛАСАИ СЕЮМИ ШӢРОИ ҲАМКОРӢ БАЙНИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Имрӯз Шӯрои ҳамкорӣ байни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи сеюми худро гузаронид. Ҷаласа бо роҳбарии Сарвари ҳайати намояндагони Иттиҳоди Аврупо ҷ-би Линас Линкевичус, Вазири корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Литва баргузор гардид. Ҳайати намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Вазири корҳои хориҷӣ ҷ-би Ҳамроҳон Зарифӣ роҳбарӣ намуд.

Шӯрои ҳамкорӣ такроран ӯҳдадорихои тарафайнро оид ба мустаҳкам намудани муносибатҳо дар хусуси як қатор масъалаҳо тасдиқ намуд, ва натиҷаи пешрафти ба даст омада баъди ҷаласаи дуҷуми Шӯрои ҳамкориҳои байни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи феввали соли 2012 ҷамъбаст намуд.

Шӯрои ҳамкорӣ бори дигар аҳамияти татбиқи ҳамаҷонибаи Дурнамои Иттиҳоди Аврупо оиди Осиёи Марказӣ, ҷӣ дар сатҳи минтақавӣ, ва ҷӣ дар сатҳи миллий, қайд намуд ва иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ташаббусҳои минтақавии Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ пазируфт. Тақомули ташаббусҳои пешрафт, ба мисли, волоияти қонун, маориф ва ҳифзи муҳити атроф муҳокима карда шуданд.

Шӯрои ҳамкорӣ, инчунин як қатор масъалаҳоро, ки дорои аҳамияти дучониба мебошанд, ҷунонҷӣ: ислоҳоти сиёсӣ, волоияти қонун ва ҳуқуқи инсон, робитаҳои иқтисодӣ ва тичоратиро музокира намуд. ИА даъват аз зарурат ба таъминоти интиҳоботи президентии дарбаргиранда ва шаффоф намуд, аз он ҷумла дар марҳилаи пешазинтиҳоботӣ, инчунин барои суботи сиёсии бардавом дар мамлакат.

Шӯрои ҳамкорӣ аҳамияти ҳамгирии бештари Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ таъкид намуд. Иттиҳоди Аврупо ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо (ТҶС) пазируфт, ва омодагии хешро оиди мусоидат ба иҷроиши талаботи ТҶС иброс дошт. Нақша ва пешбиниҳои оянда барои беҳтар намудани савдои дучонибаи Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муҳокима карда шуданд, аз он ҷумла эҳтиёҷ ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва тичорат, ва пешрафти ислоҳоти иқтисодӣ.

Шӯрои ҳамкорӣ масъалаи ҳамкориҳои минтақавӣ ва масъалаҳои байналмилалиро, аз ҷумла вазъият дар Афғонистонро, низ музокира намуд. Шӯрои ҳамкорӣ зарурияти ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ ва Афғонистони ҳамсарҳадро таъкид намуд. Иттиҳоди Аврупо нақши Тоҷикистонро дар ҳамкориҳои минтақавӣ, алалхусус дар масоили идораи сарҳад, гумрук, содагардонии раванди тичорат ва мубориза алайҳи қочоқи маводи муҳаддир, баланд арзёбӣ намуд.

Шӯрои ҳамкорӣ ҳамаи шарикони худро дар Осиёи Марказӣ даъват намуд, то роҳи танзими устувори масоили марбут ба нерӯ, идоракунии захираҳои об, ҳифзи муҳити атрофро дар минтақа ҷӯё шаванд, ва аини замон таъкид ба эҳтиёҷи муносибати ҳамгирӣ ба масъалаи идоракунии захираҳои об, бо дарназардошти манфиатҳои тамоми мардуми Осиёи Марказӣ намуд.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат буда, донори бузургтарини дунё маҳсуб мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бештарин ҳиссаи ёрии дутарафaro дар минтақаи Осиёи Марказӣ (66 миллион евро барои 2007-2010 ва 62 миллион барои 2011-2013) барои дастгирии барномаҳои секторӣ, ёрии техникӣ ва грантӣ соҳиб мешавад. Ин ёрӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, пешравии тандурустӣ ва сектори хусусӣ равона карда мешавад. Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ёрии минтақавӣ ва мавзӯӣ дар ҷунин соҳаҳо, ба мисли назорати сарҳадӣ ва мубориза алайҳи нашъачалобӣ (BOMSA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), об/муҳити атроф, муҳочират, ҳуқуқи башар ва демократия (EIDHR), сохторҳои ғайридавлатӣ (NSA) ва тараққиёти муассисаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) бархурдор аст. Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

ТАМОС: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm